



27.02.2018

23 феврал аз замони таъсисёбии КМ ЧТ 25 сол пур шуд. Дар тӯли ин муддат марҳила ба марҳила кисму воҳидҳои низомӣ ташкил шуда, ҷавобгӯӣ ба талаботи замони муосир бунёд ёфтанд, вале мо дар ин барнома аз таърихи ташкилёбии яке аз аввалин кисмҳои харбӣ, роҳи тайнамуда ва хизматҳои ҳайати шахсии он ёдовар хоҳем шуд. Бригадаи алоҳидаи таъйиноти махсус аз ҷумлаи он кисмҳои низомӣ аст, ки фаъолияти худро аз моҳи феврالی соли 1993 оғоз намуда, ба тадриҷ дар заминаи он кисми низомии 07017 таъсис ёфт.

Аз оғози фаъолият ҳайати фармондеҳӣ ва афсарони ин воҳиди нафтаъсиси харбиро аксаран хизматчиёни низомие, ки аз fronti халқӣ шомили Қувваҳои Мусаллахи навабунёди кишвар гардида буданд, ташкил меоданд. Яъне дар он солҳо нафарони касбу кори гуногун хизматчиӣ харбӣ шуда, дар ин воҳиди низомӣ адои хизмат мекарданд.

Дар он лаҳзаҳои бисёр хасос барои Тоҷикистон, ки мушкилиҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва дигар вазъияти ғарбӣ монеаҳои зиёдеро пеш меовард, ҳайати шахсии ин кисми низомӣ ба камбудиву норасогии ҷойдошта нигоҳ накарда, маҳорату малакаи нерӯи ҷангии худро, дар самти химояи марзу буми аҷдодӣ, таҳким бахшидани соҳти конститусионӣ ва баҳри пойдории сулҳу суботи мамлакат равона намуданд. Ин нуктаро подполковник Неъмат Азизода, ки аз солҳои аввали ташкилёбии ин воҳиди низомӣ то ҳол ба ҳайси иқтисодчӣ адои хизмат мекунад, тасдиқ намуд.

Тавре иттило дода шуд, дар давоми ин солҳо бо дастгирии Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллахи Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тамоми бинуву иншооти ёрирасони кисми низомӣ, шароитҳои хизмативу маишӣ ва ҳам таълимии ҳайати шахсӣ ба талаботи ҳозиразамони харбӣ мутобик гардониданд.

Бояд кайд намуд, ки аз нахустин рӯзҳои ташкилшавӣ то инҷониб, ҳайати шахсии ин воҳиди низомӣ дар баробари ташкилу роҳандозии намудани машқҳои пайвастаи баталионӣ-тактикӣ ва дигар ҷамъомаду машғулиятҳои таълимии сахрой, инчунин дар машқҳои муштаракӣ Қувваҳои Мусаллаҳи кишварҳои узви созмонҳои байналмилалӣ, ки дар ҳудуди ЧТ доир мешаванд, ширкати фаъолона карда, доимо сазовори баҳои баланд мегарданд.

Кайд кардан зарур аст, ки интизоми ҳайати шахсӣ вобаста ба таъмини волоияти қонун, тартиботи ҳуқуқӣ ва тибқи талаботи оинномаҳои умумихарбӣ ба роҳ монда шуда, афсарони масъул дар таълиму тарбияи сарбозон диққати махсус зоҳир менамоянд. Ва албатта, ин ҳама аз заминаҳои хуби моддиву маънавӣ дарк медихад. Зеро, кисми низомӣ дорои тамоми шароити имконоти пешбинишуда ба хизмати харбӣ мебошад, ки он имкон медихад ҳамаи ҳайати шахсӣ вазифаҳои бар уҳда доштаро сарбландона иҷро намоянд.

Умуман, афсарону сарбозони кисми харбӣ аз нахсутрӯзҳои таъсиси Артиши миллӣ дар роҳи хизмат ба Ватан ва баҳри дифо аз музаффариятҳои Истиклолияти давлатӣ кӯшиши зиёд намуда, имрӯз ин воҳиди низомии ҳудро ба як неруи пурзӯри мудофиавии ватан табдил додаанд.

Маркази матбуоти Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон